

**ББК 74.204 (2Т)
УДК 373 (2Т)
Г 94**

Ф. ГУЛМАДОВ

ИНЬИКОСИ ОБРАЗИ МУАЛЛИМ ДАР МЕРОСИ ПЕДАГОГИИ МУТАФАККИРОНИ ФОРСУ ТОЧИК

Касби омӯзгорӣ дар дунё яке аз пешаҳои қадим ба шумор меравад. Вай дар назди инсон нисбат ба сифатҳои шахсии ў, - қобилият, хислат, дониш, маҳорат, малакаҳо талаботи калон мегузорад. Омӯзгорон ва мутафаккирони ҳар давру замон оид ба масъалаи таълиму тарбияи насли наврас мавқеи маҳсус доштани омӯзгорро дар ҳалли масъалаҳои мазкур таъкид намуда, роҷеъ ба масъалаи тайёр намудани омӯзгорони оянда, сифатҳои шахсии ў ва муваффақияти фаъолияти ў фикрҳои ҷолиб баён намудаанд.

Оид ба масъалаи сифатҳои шахсии омӯзгорон дар асарҳои Абӯнаср ал-Форобӣ, Абӯалӣ ибни Сино, ал-Хоразмӣ, Насируддини Тӯсӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Ҷалолуддини Балхӣ, Мир Сайдид Алии Ҳамадонӣ, Камолиддини Биной, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Сайдиди Насафӣ, Умарӣ Ҳайём, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Закариёи Розӣ, Ӯнсурулмаолии Кайковус, Носири Ҳусрав, Аҳмади Дониш, Садриддин Айнӣ ва дигарон фикрҳои ҷолиб баён карда шудааст.

Гарчанде донишмандон, шоирону нависандагони адабиёти классикии форсу тоҷик доир ба пешаи омӯзгорӣ асарҳои маҳсус нанавишта бошанд ҳам, вале осори илмӣ-адабии ҳар яки онҳо саршори панду ҳикматҳои педагогӣ мебошад.

Адибони форсу тоҷик дар эҷодиёти худ қимати илму дониш ва таълиму тарбияро дар инкишофи шахси комилу фозили ҷамъият ва ҳаётӣ инсон бузург медонанд. Ба қавли онҳо агар падару модарон ва омӯзгорон ба тарбияи насли наврас эътибори ҷиддӣ диханд, онҳо шахсони ҳалиму меҳрубон, ростқавл, поквичдон, фурӯтан, меҳнатдӯст, хоксор, поктинат тарбия ёфта ба камол мерасанд. Барои ҳамин, онҳо ҳама вакт кӯшиш мекарданд, ки мавқеи муаллим ва тарбияро дар ҷамъият баланд бардоранд.

Маълум аст, ки бузургони гузаштаи мо ҳанӯз то замони таълифи «Қобуснома» дар бораи зарурияти аз тарафи устод ба насли наврас талқин намудани илму донишомӯзӣ фикрҳои пурқиммате баён карда буданд. Маҳз устод бо ёрии илму дониш ба дили шогирд равшанӣ андохта, ба роҳи некроҳнамой мекунад. Масалан, устод Рӯдакӣ барҳақ гуфтааст:

*Донии андар дил ҷароги равшан аст,
Ва-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.*

«Футувватномаи султонӣ» пурарзиштарин осори панду ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ буда, дар заминай футувватномаҳои қаблӣ ба вучуд омадааст.

Дар илми педагогикаи имрӯза оид ба маънои асосии «муаллим» ҳамчун шахси аз ҷиҳати педагогию психологӣ ва донишҳои таҳассусӣ ба таълиму

тарбияи насли наврас мусаллаҳбуда дар назар дошта шуда, мазмуни ин талабҳо дар асари номбурда хеле хуб инъикос ёфтааст. Фикру мулоҳизаҳои Кошифӣ барои ба қасби муаллими тайёр будан хеле ҷолиби дикқатанд. Ҳамон кас пири комил, яъне омӯзгори ҳақиқӣ эътироф мегардад, ки агар шарту меъёрои ин қасбро донад ва дар худ ташаккул дода бошад. Ҳамзамон пири комил, яъне омӯзгори ҳақиқӣ ҳукуки мурид гирифтаниро дорад, ки агар меъёр ва шартҳои мурид гирифтаниро иҷро карда тавонад.

Кошифӣ дар мавриди мурид гирифтани 28 шартро зарур мешуморид: «Аввал, он ки шароити шайхӣ пеши вай ҷамъ бошад. Дуюм, тавба, сеюм байъат, ки дасти ў бигиранд ва бигӯянд: бигӯ байъат кардам ва дар силсилаи аҳли футуват даромадам. Ҷаҳорум қалимаи тариқат бар вай ҳондан, ки баъзеҳо тариқатро бар тавба вобаста донистаанд. Панҷум, саҷҷода андохтан. Шашум, бародарони тариқро ҷамъ овардан. Ҳафтум, муриди ҷоҳиёнд кардан. Ҳаштум, ба ду зону нишастани пири ҷамоат. Нӯҳум, сухани бисёр нагуфтани. Даҳум, бисёр дар худ нигоҳ накардан ва ғайра. Кошифӣ чунин дастур медод: «Агар пурсанд, ки перояи пири муриди чист, бигӯй аз мурид хидмату аз пир ҳиммату ато» (10, с. 46-47).

Кошифӣ дар бораи пир (омӯзгор)-и асил гуфтааст; «агар пурсанд, ки шароити устоди шад(д) ҷанд аст, бигӯй, шаш (шад(д) миёнбанд аст ва он сурати аҳду вафост): Аввал, он ки устоди комил миёни вай баста бошад, ки агар марде даст ба миёни ў нарасонида бошад, ўро нарасад, ки даст ба миёни фарзанде (шогирд) расонад. Дуюм, он ки ҳар сифате, ки дар футуват аст, ўро ҳосил бошад». Ба ақидаи ин мутафаккир сухани устод аз шогирд аз се ҷузъ иборат аст: бархез ба хизмат, бинишин ба ҳурмат, бигӯй ба ҳиммат. Сеюм, он ки ҳурдаҳои тариқат дониста бошад ва нуктаҳои мухакқиқон маълум карда, то ба фарзанд расонад. Ҷаҳорум, бояд, ки устоди миён бастан онро аз рӯи ростӣ донад, то пай ба асл бурда бошад. Панҷум, бояд миёни фарзандро (шогирдро-шарҳи муаллиф) дар маҳфиле бандад, ки шайху нақибу бародарони тарик бошанд ва агар мұяссар нашавад, ба ҳузури ҷамъе миён бастан бояд, на дар гӯши ҳилвате. Шашум, бояд, ки мулоҳизаи ҳоли фарзанд намояд, ки лоиқ ҳаст, ки шад(д) ба ў расонад ё не? Агар лоиқ надонад, тарки миён бастани ў кунад, вагарна зулм карда бошад...» (11, с. 49).

Кошифӣ инчунин ба мавқеи устод (муаллим) дар ҳаётӣ ҷамъиятӣ-иҷтимоӣ ва тарбияи насли наврас фикрҳои пурқиммат гуфтааст. Ў таъқид намудааст, ки «Бидон, ки ҳеч коре бе устод мұяссар намешавад ва ҳар ки бе устод коре кунад, бе бунёд бошад. Агар касе ба мартабаи қашғу қаромат расад ва корҳои куллӣ аз ў дар вучуд ояд ва ўро устоде (ҳеч устоде) ба устоди дуруст набошад, аз ў ҳеч коре наояд ва кори ў ҳеч ҷизро нашояд ва ин ҷо гуфтаанд:

Ҳар киро устод набвад, кор бар бунёд нест,

Дар раҳи маънӣ рафиқе беҳтар аз устод нест.

Пас, ҳар ки ҳоҳад (ки коре) ба асл бошад, ибтидо ба устоди комил бояд кард. Ба ғояти далел равшан аст, бар он ки устод бояд ва бе мutoибати устод аз ҳеч кас коре наояд:

Ҳар кӣ бе устод кард оғози кор,

Кору бори ў надорад эътибор,

Домани устод гиру шод шав,

Муддате хидмат куну устод шав (10, с. 48).

Ба ақидаи Кошифӣ ҳар кас устодиро нашояд, балки марде комилу мукаммал бояд, то қавоиди ин кор ба ҷой оварад. Кошифӣ дар ин бора менависад: «Агар пурсанд, ки бинои шогирдӣ бар чӣ чиз аст, бигӯй ба сари иродат. Агар пурсанд, ки иродат чист, бигӯй, самъу (гӯш кардан) тоат. Агар пурсанд, ки самъу тоат чист, бигӯй, ҳар чӣ устод гӯяд, ба ҷон бишнавад ва ба дил қабул кунад ва ба тан фармон барад» (10, с. 50).

Агар пурсанд, ки одоби шогирд ҷанд аст, бигӯй, ҳашт: Аввал, ҷун дарояд, ибтидо ба салом кунад. Дуюм, дар назди устод кам сухан гӯяд. Сеюм, сар дар пеш андозад. Ҷаҳорум, ҷашм бар ҳар ҷой накшояд. Панҷум, агар ҳоҳад, ки масъала пурсад, аввал дастур (ичозат) талабад. Шашум, ҷу ҷавоб гӯяд, эътиroz нақунад. Ҳафтум, дар пеши устод ба касе саргӯшӣ (гӯшакӣ) нақунад. Ҳаштум, ба ҳурмати тамом нишасту барҳост кунад (10, с. 50).

Камолиддини Биной насли ҷавонро даъват мекард, ки омӯзгор-устодро азиз доранд ва ҳурмату эҳтиром намоянд. Касе, ки устоди худро ҳурмат намекунад, ў дар зиндагӣ ба ҷое намерасад. Биной ҳурмати устодро дар ҷои аввал мегузошт ва эҳтироми ўро нисбат ба падар афзалтар мешуморад ва дар ин бора мегӯяд:

Ҳаққи устод аз падар беши аст,

В-аз падар устод дар пеш аст.

Гар падар аз ҳаёт баҳра дихад,

Устод аз наҷот баҳра дихад.

Дар замони ҳуд Сайидои Насафӣ ҳам вазифаи муаллимо баланд бардоштааст. Инкишофи тамоми сифатҳои неки инсонӣ дар шогирдон маҳз зери роҳбарии бевоситай тарбиядҳонда ба амал меояд. Агар ҳонандаро омӯзгор замони таҳсилаш дар мактаб аз таҳти дил таълиму тарбия дихад, ў бе шубҳа дар ҷомеа соҳибэҳтиром ва шахси баландмартаба мегардад. Сайидо дар бораи он ки ҳеч кас бе роҳбарии мураббӣ одами комил ва боътибори ҷамъият шуда наметавонад, ҷунин навиштааст:

Бе мураббӣ нашавад ҳеч касе соҳибном,

Сангро мекунад афлок ақиқи яманӣ.

Оид ба масъалаи нақши муассир доштани омӯзгор ҷиҳати дар рӯҳияи ахлоқӣ шоиста тарбия намудани насли наврас, ақидаҳои панду ахлоқии Насируддини Тӯсӣ хеле ҷолиб мебошанд. Ў таъкид намуда, ки тарбияни насли наврас аз бисёр ҷиҳат ба инкишофи санъати омузгорӣ вобаста мебошад, ки ин дар сурати аз тарафи омӯзгор аз ҳуд намудани асосҳои илмҳои гуногун ва ба даст овардани таҷрибаи ҳаётӣ мусассар мешавад. Насируддини Тӯсӣ нисбат ба омӯзгор ҷунин талаботро ба миён гузоштааст: маҳорати ташкил намудани баҳс, ки исботи раднашавандаро дар ҳуд доро бошад; ҳис намудани боварии чукур нисбат ҷизи гуфта мешуда; нутқи хеле ҳуб; мантиқан баён намудани маводи таълимӣ.

Мутафаккири барҷаста Абӯнаср ал-Форобӣ дар таълиму тарбияи ҳонандагон мавқеи ҳалқунанда доштани омӯзгорро маҳсус таъкид намудааст. Ў таъкид намуда буд, ки омӯзгор ҳоҳад, ки аз шогирдон самимият, ростқавлӣ,

эҳтирому ҳақиқатро талаб намояд, пеш аз ҳама, худи ў бояд дорои чунин сифатҳо бошад.

Форобӣ дар ҷойи дигар қайд менамояд, ки дар низоми тарбия сӯиистифода ҷой дорад, яъне «тарбиятгар на бояд қаҳру ғазаби худро нишон дода, тундмичоз бошад, ҷунки ин сифатҳо хонандагонро муқобили ў бармехезонанд. Омӯзгор бояд ботамкин, сергайрат, суботкор бошад. Вазифаи асосии омӯзгор ин дар тарбиятгирандагон тарбияи сифатҳои хуб ва решакан намудани сифатҳои манғӣ мебошад» (9, с. 208-209).

Олими номдор Закариёи Розӣ менависад, ки «Тарбиятгарро зарур аст, ки камбудӣ ва норасоиҳои тарбиятирандагонро саривақт нишон диҳад ва ҳеч вакт аз онҳо ҳафа нашавад, бо тамасхур ба онҳо нанигарад, нисбат ба онҳо ҳисси нафрот надошта бошад. Баръакс дар назди шогирди ҷеҳраи ҳандон дошта, суханони ўро оромона ва ҷиддӣ гӯш кунад.

Закариёи Розӣ таъкид менамояд, ки дар ҳама ҳолат тарбиятирандагонро гӯш карда тавонистани устод муҳим аст ва кӯшиш намудан лозим, ки аз онҳо қаноатманд бошад. Вале агар омӯзгор бинад, ки хонанда аз шарм ҷизеро пинҳон мекунад, ё ин ки аз гуфтани ягон ҷиз худдорӣ менамояд, ё ин ки аз шарҳи рафтори ноҷои худ шарм карда, онро пурра баён карда наметавонад, пас дар ин сурат муаллими оқил бояд худро мушавваш хотир ва бадқаҳр нишон надиҳад. Ҳамзамон оғоҳ намояд, ки инро аз ў ҷашмдор набуд ва тарбиятгар аз ў ҷизи дар қиёғаи ў намоёнбударо ба таври равшан эҳсос кардааст. Бинобар ин, муаллим доимо вазъи рӯҳии хонандаро ҳам дар рафти дарс ва ҳам дар ҷараёни тарбия ба ҳисоб гирифта, ҳамчун устоди моҳир амал намояд (2, с. 20).

Ҳамзамон ин мутафаккир таъкид менамояд, ки мураббӣ бояд ҳамаи тарафҳои ҳаёти тарбиятирандаро донад. Дар ин ҳолат мумкин аст имконият пайдо шавад, ки хонанда пурра ба ихтиёти тарбиятгар гузарад ва ўро ҳамчун шахси наздику дӯсти вафодор ҳисобад.

Ақидаҳои педагогии Абӯалӣ ибни Сино нисбати тарбияи насли наврас ва пешаи омӯзгорӣ дар чунин асарҳояш ба мисли «Тарбияи оилавӣ», «Омӯзишу парвариши мадрасии фарзанд» ва «Тадбири манзил» хеле равшан зикр ёфтаанд. Ў дар ин асарҳояш таъкид намудааст, ки омӯзгорон бояд ҳар як усулу роҳи тарбияро дар мавқею ҷойи худ истифода баранд. Ҳамчунин Абӯалӣ ибни Сино таъкид кардааст, ки омӯзгор бояд барои ҳар як рафтору кирдори нодурусти содирнамудаи қӯдак бетафовутӣ зоҳир накарда, барои рафтори нодуруст ба қӯдак ҳатман танбех дода шавад.

Яке аз қисматҳои муҳими таълимоти Абӯалӣ ибни Сино нисбати фарзанд дар китоби «Омӯзишу парвариши мадрасии фарзанд» зикр гардидааст. Дар ин китоб асосан дар баробари чӣ тавр қӯдакро ба мактаб тайёр намудан сухан меравад. Дар баробари ин, дар ин китоб бисёр фикрҳои ҷолиб дар бораи талабот нисбат ба қасби омӯзгорӣ, муносибати омӯзгор ва хонанда оварда шудааст. Ба ақидаи Абӯалӣ ибни Сино ҳангоми ба қасби омӯзгорӣ интиҳоб намудани омӯзгорон якчанд талаботро ба миён гузоштан лозим. Пеш аз ҳама омӯзгор бояд боандеша, диндор бошад, яъне ба талаботи замона ҷавобгӯ ва фикри солим дошта бошад. Аз рӯи фаҳмиши ҳозиразамон ў бояд усул ва роҳи тарбияи қӯдаконро, ки ба талаботи илми этика (ахлоқ) ва педагогика асос

ёфтаанд, донад. Сифатҳои шахсии омӯзгор ботаҳаммул будан, олиҳимматӣ, пок будан ва донистани шаклҳои муошират мебошад.

Ба ақидаи Абӯалӣ ибни Сино агар омӯзгор серталаб набошад ва шаъну эътибори худро нигоҳ дошта натавонад, ў обрӯи худро дар назди кӯдакон аз даст медиҳад. Дар баробари серталаб будан, бояд омӯзгор олиҳиммат ва нисбат ба кӯдакон меҳрубон бошад. Ба ақидаи ин донишманд, шахси дорои сифатҳои неки ахлоқӣ набуда омӯзгор шуда наметавонад ва одоби муошират бошад, боз яке аз шартҳои дигари талабот нисбат ба қасби омӯзгорӣ мебошад.

Абӯалӣ ибни Сино дар назди омӯзгорон, таълимдиҳандагон ва тарбиятгарони насли ҷавон як қатор талаботро ба миён гузаштааст. Ў таъқид намудааст, ки вобастагии зичи байни тану рӯҳ, таъсири рӯҳ ба бадан ва бадан ба рӯҳ тарбиятгарро водор месозад, ки эҳтиёғкорона ба кӯдакон муносибат намояд. Сино ин талаботро ба таври зайл таснифот намудааст:

1. Ба омӯзгор лозим меояд, ки дар муносибат ба кӯдакон мӯътадилиро риоя намояд.

2. Омӯзгор бояд ба он эътибори маҳсус диҳад, ки хонандагон то қадом андоза таълимоти ўро дар кору зиндагии худ такрор менамоянд.

3. Дар ҷараёни таълим омӯзгор бояд шаклу усулҳои гуногуни таълимиро истифода барад.

4. Омӯзгор бояд маҳорати хотира ва ҳам дигар қобилиятҳои зехнӣ хонандагон ва ҳамчунин қобилияти ба эътидол овардани тақлидкории онҳоро дошта бошад.

5. Омӯзгор бояд дар хонандагон шавқи илмдӯстиро дар алоқамандии тарбия ҳатто бо ҷазо додан бедор намояд ва хонандагонро мунтазам ба такрори чизи омӯхташуда талқин намояд.

6. Фикри муаллим ба хонандагон дастрасу фаҳмо бошад. Пеш аз он ки омӯзгор фикри худро ифода намояд, бояд моҳияти масъаларо худ дуруст фаҳмад, баъд кӯтоҳу фаҳмо ва бо забони адабӣ сухан гӯяд. Омӯзгор бояд аз гуфтани суханони зиёдатӣ худдорӣ кунад.

7. Омӯзгор бояд ба таври дастрасу фаҳмо фикри худро ба шунавандагон расонида тавонад.

8. Ҳар як сухани омӯзгор бояд ҳамроҳ бо имову ишора ифода ёбад, чунки таълим бо ҷунин усул нисбатан дастрас буда, бештар дар кӯдакон ҳиссиёти эмотсионалиро ба вучуд меовараад.

Пеш аз он ки муаллим ба таълими хонандагон шурӯъ кунад, бояд хусусияти фардии ҳар як хонанда ва шавқу ҳаваси ўро ба ҳисоб гирад (1, с. 25-26).

Бояд зикр намуд, ки дар асрҳои XVI-XVII дар мадрасаҳо на ҳама донишмандон ва ахли уламову фузалои давр мударрис шуда метавонистанд. Барои дар мадрасаҳо ба кори омӯзгорӣ шуғл варзидан, ҳар қасро ба кор намегирифтанд. Нисбат ба омӯзгорон талабот ниҳоят саҳт буд. Аввалан ба қасби омӯзгорӣ нафарони пуртоқат, дорои асаби мустаҳкам, саҳтигир, вале ҳалиму меҳрубон интихоб карда мешуданд. Ҳамзамон дар мактабу мадрасаҳо омӯзгоронеро ба кор мегирифтанд, ки нисбат ба дигарон дониши васеи ҳаматарафа дошта, дар байни ахли фазлу камол шӯҳрати беандоза қалон пайдо карда буданд.

Талаботи дигари педагогие, ки адибони точик ба миён гузаштаанд, ин дорои сифатҳои неки ахлоқӣ будани омӯзгор ва ҳамчунин баланд бардоштани донишу маҳорати педагогии эшон мебошад.

Ба қавли мутафаккирони форсу точик, барои сайқал ёфтани маҳорати педагогии омӯзгорон натанҳо такмил додани донишҳои қасбӣ, балки дар баробари ин андӯхтани таҷрибаи пешқадами якдигар ва ба ин восита баланд бардоштани малакаи педагогии ҳар як омӯзгор низ зарур аст. Омӯзгор дар ҳама давру замон бояд шахси бохирад, бодониш, боақл, хушгуфтор ва дорои дигар сифатҳои инсонӣ бошад, таъкид намудаанд мутафаккирони форсу точик.

Омӯзгор, аз нуқтаи назари бузургон бояд яке аз шахсиятҳои боёътибори даврони худ шинохта шавад, шогирдони арзанда тарбия намояд, ки пешбаранд ва равшандиҳандай ҳастии ҷамъият бошанд, ҳамон тавре ки Абдурраҳмони Ҷомӣ таъкид намудааст:

*Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.*

Талабот ба қасби омӯзгорӣ дар замони муосир боз ҳам меафзояд. Ҳамон нафаре омӯзгори ҳақиқӣ шуда метавонад, ки агар соҳиби дили бузург бошад, ба дунёи афсонавии қӯдакон ворид шуда тавонад ва дар мавриди зарурӣ ҳудро тифл ҳисобад. Танҳо дар ҳамин сурат қӯдакон ба омӯзгор чун одами тасодуфӣ не, балки ҳамчун шахсияти азизу боёътимод нигоҳ ҳоҳанд кард.

Яке аз вазифаҳои асосии муаллимон ба олами мураккаби муносибатҳои инсонӣ ворид намудани хонандагон мебошад, ки ин яке аз муҳимтарин вазифаҳои тарбия аст. Хонандагон бояд дар симои муаллим шахси ғамхору меҳрубон, ҳассос, қушодаҷеҳра, соҳиби лутғу эҳсон ва ҳалиму меҳрубонро бинанд. Омӯзгор бояд аз ҷашм ва ҷеҳраи хонанда тапиши қалби ӯро эҳсос кунад. Муаллим ба ин танҳо тавассути одоби баланди педагогӣ ва ҳиссииёти ҷуқури эмотсионаӣ муваффақ шуда метавонад. Чи тавре ки В. А. Сухомлинский навишистааст: «Ба муаллим бисёр вақт лозим меояд, ки ба ҷои ҷарроҳ бошад ва ба дардмандтарин ҷои одам даст расонаду ҳуди одам аз ин бехабар монад» (5, с. 124).

Дар ҷои дигар В.А. Сухомлинский менависад: «Муаллим барои қӯдаки ҳурдсол ифодай зиндаи адолатнокӣ аст. Ба ҷашми хонандай синфи якум, ки баҳои ғайриқаноатбахш гирифтааст, нигаред. Ӯ натанҳо ҳудашро бадбаҳт меҳисобад, балки дар ӯ нисбат ба муаллим ҳисси бадбинию душманий пайдо мешавад (6, с. 164). Дар ин ҷо албатта муносибати боэҳтиромонаю самимонаи омӯзгор нисбат ба тарбиягиранда, эҳтироми шахсияти ӯ бояд дар ҷои аввал қарор гирад. Омӯзгор дар муошират бо хонандагон тавре рафтор намояд, ки шогирдон аз сухани ноҷои ӯ наранҷанд. Бинобар ин, барои қасби омӯзгорӣ муҳим аст, ки шахсони дорои ахлоқӣ баланд ва баобру интиҳоб карда шаванд. Ин талабе мебошад, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва Консепсияи мактаби миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардидааст. Аз тарафи дигар ҳислати аз болои ҳуд кор кардан, ҳудомӯзию ҳудтакмилдихӣ ва меҳнати суботкоронаю пурмашақати омӯзгорро қадрдонӣ намудан лозим аст.

Омӯзгор дар кори тарбияи хонандагон, маҳсусан хонандагони синфҳои ибтидой дар сурате ба муваффақият ноил шуда метавонад, ки агар дили қӯдакро аз ҳиссииёти баланд ба шӯр орад. Бигзор мактаббача ҳанӯз таҷрибаи

кофии ҳаётӣ надошта бошад ҳам, омӯзгор ба ӯ ёфтани роҳеро, ки қалбашро ба меҳру садоқат раҳнамун карда тавонад ҳидоят намояд. Албатта, ин чандон кори осон нест, vale бояд омӯзгор тавонад, ки ба дили шогирд ҷойгир шавад, дили ӯро чунон тасхир намояд, ки ягон сирри худро аз ӯ пинҳон карда натавонад. Маҳз педагоги хирадманду ғамхор дар ҳамин синну сол барои шогирдонаш падари маънавӣ шуда метавонад.

Имрӯз фаъолияти муаллим дар шароити нави муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо гуногунмазмунӣ, гуногунсоҳавӣ пурра мегардад, чунки маҳз ӯ дар ташкилу ба роҳ мондани шаклу усулҳои нави таълиму тарбия дар мактаб шахси асосӣ ба шумор меравад ва фаъолияти ӯ баҳри дар амал татбиқ намудани тайёрии касбии мутахассисони асри XXI равона карда мешавад.

Пайнавишт:

1. Авиценна. Семейное воспитание. / Избранные произведения. Т. 2.-Душанбе: Ирфон, 1980. С. 13-28.
2. Рази Абубакр Мухаммад ибн Закариё. Избранные сочинения. - Душанбе: Адиб, 1989. -157 с.
3. Концепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2006.- 18с.
4. Концепсияи миллии маълумот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: Матбуот, 2003. - 23 с.
5. Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч. в 3- х т. Т. 2.- М.: Педагогика, 1980.- 348 с.
6. Сухомлинский В.А. Избр. пед. соч. В 3-х т. Т.1.-М.: Педагогика, 1979.-560 с.
7. Кайковус, Унсурулмаолӣ. Қобуснома. Ба чоп ҳозирқунанда М.Мулоаҳмадов. - Душанбе: Маориф, 1979.-192 с.
8. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф». Душанбе, 2013.- 119 с.
9. Фараби Абунаср. Социально-политические трактаты. - Алма-Ата, 1973.- 430 с.
10. Кошифӣ, Ҳусайн Воиз. Футувватномаи Султонӣ. -Душанбе: Адиб, 1991. -320 с.

Reference Literature:

1. Avitsenna. Family Upbringing. Selected works. V.2. –Dushanbe: Irfon, 1980. –pp.13-28.
2. Zakariyou Razi Abubakr Makhammad. Selected Works. –Dushanbe: Adib, 1989. – 157pp.
3. National Conception of Upbringing in Tajikistan Republic. –Dushanbe, 2006. – 18pp.
4. National Conception of Education in Tajikistan. –Dushanbe: Matbuot, 2003. – 23pp.
5. Sukhomlinsky V.A. Selected Pedagogical Works in three Volumes. V.2. –M.: Pedagogy, 1980. -348pp.
6. Kaykovus, Unsurulmaoli. Kobusnoma. Compiler. M.Muloahmadov. –Dushanbe: Maorif, 1979. – 192pp.
7. The Law of Tajikistan Republic “On Education”. –Dushanbe, 2013. -119pp.
8. Sukhomlinsky V.A. Selected Pedagogical Works in three Volumes. –M.: Pedagogy, 1979. -560pp.
9. Zakariyo Razi Abubakr Mukhammad. Selected Works. –Dushanbe: Adib, 1989. -157pp.
10. Farabi, Abunasr, Social-Political Treatises. –Alma-Ata, 1973. – 430pp.
11. Khusayn Voizi Koshifi. Futuvvatnomai Sultonii. –Dushanbe:Adib, 1991. -320pp.

Гулмадов Ф. Инъикоси образи муаллим дар мероси педагогии мутафаккирони форсу тоҷик

Отражение образа учителя в педагогическом наследии персидско-таджикских мыслителей

Ключевые слова: учительская профессия, требования к учительской профессии, почтение к учителям со стороны учеников, педагогическое мастерство

В данной статье автор передаёт идеи таджикско-персидских мыслителей о сущности учительской профессии и авторитете учителей в деле обучения и воспитания школьников. Автор статьи приводит мнения таджикско-персидских мыслителей о том, что в учебных заведениях (медресе) для преподавания школьникам принимали на работу не каждого. Для того, чтобы быть принятым на работу учителем, был поставлен ряд строгих требований. В то же время в школах и медресе принимали на работу тех учителей, которые по сравнению с другими имели всесторонние знания и большой авторитет у населения. Согласно идеям таджикско-персидских мыслителей, если учитель нетребовательный, то он теряет свой авторитет у детей.

Reflection of the Teacher's Image in the Pedagogical Heritage of Persian-Tajik Thinkers

Key words: teacher's profession, requirements to teacher's profession, reverence towards teachers on the part of pupils, pedagogical mastership

The article dwells on the ideas of Persian-Tajik thinkers concerned with the essence of teacher's profession and teacher's authority in the cause of pupils' education. The author of the article adduces the opinions of the Persian-Tajik thinkers running to the effect that not all men at a running could be placed in jobs in an educational establishment (**medrese**); a number of strict requirements being enumerated. At the same time those teachers were admitted to schools who in comparison with others possessed more knowledge and enjoyed authority with population. The thinkers asserted that if a teacher is't strict enough in demanding discipline in studies from pupils he loses his authority among children.

Роҷеъ ба муаллиф:

Гулмадов **Файз**, номзади илмҳои педагогӣ, доцент, сармухахассиси Ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи маориф (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе), Тел.: (+992) 919-63-67-34

Сведения об авторе:

Гулмадов **Файз**, кандидат педагогических наук, доцент, главный специалист Государственной службы по надзору в сфере образования (Республика Таджикистан, г. Душанбе), Тел.: (+992) 919-63-67-34

Information about the author:

Gulmadov Faiz, Candidate of Pedagogical sciences, Associate Professor, Chief expert of the Statal Service on Surveillance in the sphere of education (Republice Tajikistan, Dushanbe), Tel.: (+992) 919-63-67-34